

ТАШКИЛИ МЕҲ ВА СИСТЕМА 4- КУРС 40020100 ВОСИДОВ Ш Ю  
2021 сол;

@1.

Клавиатура барои чӣ истифода бурда мешавад;

\$A) Ба воситаи клавиатура ба компютер фармонҳо ва маълумотҳо дохил карда мешаванд;

\$B) Ба воситаи клавиатура ба компютер тугмаҳои идоракунии дохил карда мешаванд;

\$C) Клавиатура барои чоп кардан истифода мешавад;

\$D) Клавиатура барои хориҷ кардани информатсия истифода мешавад;

\$E) Клавиатура барои чопи ҳуҷҷатҳо истифода бурда мешавад;

@2.

Чанд намуди клавиатура мавҷуд аст;

\$A) 2-намуд;

\$B) 3-намуд;

\$C) 4-намуд;

\$D) 1-намуд;

\$E) 5-намуд;

@3.

Клавиатураи пешина аз чанд тугмача иборат аст;

\$A) 84-86;

\$B) 84-88;

\$C) 84-85;

\$D) 84-87;

\$E) 86-85;

@4.

Ҳоло истифодабарандагони КФ аз кадом намуди клавиатура истифода мебаранд;

\$A) Клавиатураи 101-102 тугмачадор;

\$B) Клавиатураи 86-102 тугмачадор;

\$C) Клавиатураи 101-108 тугмачадор;

\$D) Клавиатураи 84-102 тугмачадор;

\$E) Клавиатураи 84-86 тугмачадор;

@5.

Клавиатура ба чанд қисм ҷудо карда мешавад;

\$A) 5-қисм;

\$B) 4-қисм;

\$C) 3-қисм;

\$D) 6-қисм;

\$E) 2-қисм;

@6.

Клавиатура ба қисмҳои зерин ҷудо карда мешавад;

\$A) Гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфи ададӣ(рақамӣ) , тугмачаҳои функционалӣ, тугмачаҳои ададӣ, тугмачаҳои идоракунии курсор, тугмачаҳои ёрирасон;

\$B) Гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфӣ, тугмачаҳои функционалӣ, тугмачаҳои функсиявӣ, тугмачаҳои ёридиҳанда, тугмачаҳои ёрирасон;

\$C) Гурӯҳи тугмачаҳои, функционалӣ, тугмачаҳои ададӣ, тугмачаҳои идоракунии курсор, тугмачаҳои ёрирасон;

\$D) Гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфи ададӣ(рақамӣ) , тугмачаҳои функционалӣ, тугмачаҳои ададӣ, тугмачаҳои идоракунии курсор;

\$E) Гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфи ададӣ(рақамӣ) , тугмачаҳои ададӣ, тугмачаҳои идоракунии курсор, тугмачаҳои ёрирасон;

@7.

Тугмачаҳои F1-F12 ба кадом гурӯҳи тугмачаҳо дохил мешаванд;

\$A) Ба гурӯҳи тугмачаҳои функционалӣ;

\$B) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ёрирасон;

\$C) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфӣ;

\$D) Ба гурӯҳи тугмачаҳои рақамӣ;

\$E) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ададӣ;

@8.

Тугмачаҳои ←, →, ↑, ↓ ба кадом гурӯҳи тугмачаҳо дохил мешаванд;

\$A) Ба гурӯҳи тугмачаҳои идоракунии;

\$B) Ба гурӯҳи тугмачаҳои функционалӣ;

\$C) Ба гурӯҳи тугмачаҳои рақамӣ;

\$D) Ба гурӯҳи тугмачаҳои функсиявӣ;

\$E) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфӣ-ададӣ;

@9.

Тугмачаҳои 7,8,9,4,5,6,1,2,3,0- ба кадом гурӯҳи тугмачаҳо дохил мешаванд;

\$A) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ададӣ(рақамӣ);

\$B) Ба гурӯҳи тугмачаҳои функционалӣ;

\$C) Ба гурӯҳи тугмачаҳои идоракунии;

\$D) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ёрирасон;

\$E) Ба гурӯҳи тугмачаҳои ҳарфӣ-рақамӣ;

@10.

Тугмаи shift барои чӣ истифода бурда мешавад;

\$A) Барои иваз намудани ҳарф;

\$B) Барои иваз намудани курсор;

\$C) Барои иваз намудани рақам;

\$D) Барои иваз намудани пробел;

\$E) Барои иваз намудани блокнот;

@11.

Пробел барои чӣ истифода бурда мешавад;

\$A) Барои гузоштани фосила дар байни рамзҳо истифода бурда мешавад;

\$B) Барои гузоштани ҳосила дар байни рамзҳо истифода бурда мешавад;

\$C) Барои гузоштани рамзҳо истифода бурда мешавад;

\$D) Барои гузоштани фосила дар байни тугмачаҳо истифода бурда мешавад;

\$E) Барои гузоштани фосила дар байни тугмаҳои ёрирасон истифода бурда мешавад;

@12.

Барои ҷори намудани ҳарфҳои русӣ ва лотинӣ дар қисми поёнии монитор навишти зерин мавҷуд аст;

\$A) Ru/En;

\$B) Ru/Em;

\$C) Ru/Fn;

\$D) Ru/Ev;

\$E) Ru/Ep;

@13.

Тугмаи Caps Lock;

\$A) Барои қайди меъёрҳои ҳарфҳои калон истифода бурда мешавад;

\$B) Барои қайди меъёрҳо истифода бурда мешавад;

\$C) Барои қайди чоп истифода бурда мешавад;

\$D) Барои қайди намоиш истифода бурда мешавад;

\$E) Барои қайди меъёрҳои тугмаҳои ёрирасон истифода бурда мешавад;

@14.

Маъноии тугмаи ↑ ;

\$A) Ба як мавқеъ ба боло;

\$B) Ба як мавқеъ ба поён;

\$C) Ба як мавқеъ ба тарафи рост;

\$D) Ба як мавқеъ ба тарафи чап;

\$E) Ба як мавқеъ поён фурувардани курсор;

@15.

Тугмаи Delete барои ҷӣ истифода бурда мешавад;

\$A) Рамзи дар тарафи ростии курсор бударо нест мекунад. Дигар рамзҳои дар тарафи ростии курсор буда (то охири ҳуҷҷат) , ба як мавқеъ ба ақиб кашида мешавад;

\$B) Рамзи дар тарафи болоии курсор бударо нест мекунад. Дигар рамзҳои дар тарафи ростии курсор буда, ба ду мавқеъ ба ақиб кашида мешавад;

\$C) Рамзи дар тарафи поёнии курсор бударо нест мекунад. Дигар рамзҳои дар тарафи ростии курсор буда (то охири ҳуҷҷат) , ба ақиб кашида намешавад;

\$D) Рамзи дар тарафи росту болоии курсор бударо нест мекунад. Дигар рамзҳои дар тарафи ростии курсор бударо ба як мавқеъ ба поён мекашад;

\$E) Рамзи дар тарафи болоии курсор бударо нест намекунад. Дигар рамзҳои дар тарафи ростии болоии курсор бударо ба як мавқеъ ба ақиб-поён мекашад;

@16.

Маъноии тугмаи Ctrl;

\$A) Идоракунии;

- \$B) Азхудкунӣ;
- \$C) Меъёр;
- \$D) Натиҷагирӣ;
- \$E) Воридот;

@17.

Alt+F4 барои чӣ хизмат мерасонад;

- \$A) Барои аз барнома баромадан хизмат мерасонад;
- \$B) Барои ба барнома ворид шудан хизмат мерасонад;
- \$C) Барои чопи барнома хизмат мерасонад;
- \$D) Барои воридоти барнома хизмат мерасонад;
- \$E) Барои аз барнома баромадан ва даромадан хизмат мерасонад;

@18.

Тугмаи Tab барои чӣ истифода бурда мешавад;

- \$A) Ба нуқтаи муайяни экран ғеҷонидани курсор истифода бурда мешавад;
- \$B) Ба нуқтаи муайяни экран ҷойгиркунии рақам истифода бурда мешавад;
- \$C) Ба нуқтаи муайяни экран ғеҷонидани миш истифода бурда мешавад;
- \$D) Ба нуқтаи муайяни экран ғеҷонидани клавиатура истифода бурда мешавад;
- \$E) Ба нуқтаи муайяни экран ғеҷонидани монитор истифода бурда мешавад;

@19.

Тугмаи → барои чӣ истифода бурда мешавад;

- \$A) Ба як мавқеъ ба тарафи рост;
- \$B) Ба як мавқеъ ба боло;
- \$C) Ба як мавқеъ ба поён;
- \$D) Ба як мавқеъ ба тарафи чап;
- \$E) Ба як мавқеъ поён фурувардани курсор;

@20.

Тугмаи Backspace (бозгашт) барои чӣ хизмат мерасонад;

- \$A) Барои ба як мавқеъ ба ақиб баргаштан ва тоза кардани рамзи пеш аз курсор буда истифода карда мешавад. Матни баъд аз курсор ҷойгиршуда низ ба як мавқеъ ба ақиб кашида мешавад;
- \$B) Барои ба ду мавқеъ ба ақиб баргаштан ва тоза кардани рамзи пеш курсор буда истифода карда мешавад;
- \$C) Барои ба як мавқеъ ба ақиб баргаштан ва тоза кардани рамзи пас аз курсор буда истифода карда мешавад;
- \$D) Матни пеш аз харф ҷойгиршуда низ ба ду мавқеъ ба ақиб-пеш кашида мешавад;
- \$E) Барои ба як мавқеъ ба ақиб-пеш баргаштан ва тоза кардани рамз курсор истифода карда мешавад. Матни баъд аз курсор ҷойгиршуда низ ба як мавқеъ ба ақиб-пеш кашида мешавад; ;

@21.

Caps Lock барои чи истифода бурда мешавад;

\$A) Барои устувор кардани харфҳои калон;  
\$B) . Барои беҳатари иттилоот;  
\$C) Барои нест кардани маълумотҳо;  
\$D) . Барои дохил кардани маълумотҳо;  
\$E) Барои хориҷ кардани маълумотҳо;  
@22.

Муш чандто тугма дорад;  
\$A) Муш дорои ду тугма аст;  
\$B) Муш дорои як тугма аст;  
\$C) Муш дорои се тугма аст;  
\$D) Муш дорои чор тугма аст;  
\$E) Муш тугма надорад;

@23.

Мониторҳои муш чандто чарҳча дорад;  
\$A) Мониторҳои муш дорои як чарҳча аст;  
\$B) Мониторҳои муш дорои ду чарҳча аст;  
\$C) Мониторҳои муш дорои се чарҳча аст;  
\$D) Мониторҳои муш дорои чор чарҳча аст;  
\$E) Мониторҳои муш чарҳча надорад;

@24.

Тугмаи PrtScr(print screen) барои чи истифода бурда мешавад;  
\$A) Барои чопи экран;  
\$B) Барои хориҷи экран;  
\$C) Барои идоракуни;  
\$D) Барои воридкуни;  
\$E) Барои натиҷагирӣ;

@25.

Тугмаҳои функционали кадомҳоянд;  
\$A) F1:F12;  
\$B) F1:F5;  
\$C) F2:F5;  
\$D) F1:F2;  
\$E) F0:F10;

@26.

Соҳторҳои асосии компютерҳои фарди кадомҳоянд?  
\$A) Монитор, Блоки системави, Мушак, Принтер;  
\$B) Монитор, Клавиатура, Мушак, Принтер;  
\$C) Монитор, Блоки системави, Клавиатура, Мушак, Принтер;  
\$D) Монитор, Блоки системави, Принтер;  
\$E) Блоки системави, Клавиатура, Мушак, Принтер;

@27.

Дискҳо барои чӣ хизмат мерасонанд;  
\$A) Онҳо асосан барои сабт намудан, аз як компютер ба компютери дигар кучонидан ва дуру дароз ё муваккатан нигоҳ доштани информатсияи лозима, истифода бурда мешаванд;

\$B) Онҳо асосан барои хориҷ намудан, аз як компютер ба компютери дигар накуҷонидани информатсияи лозима, истифода бурда мешаванд;

\$C) Онҳо асосан барои чоп намудан, аз як компютер ба компютери дигар куҷонидан ва дуру дароз ё муваккатан нигоҳ доштани информатсияи чопшуда, истифода бурда мешаванд;

\$D) Онҳо асосан барои сабти чоп истифода бурда мешаванд;

\$E) Онҳо асосан барои клавиатура истифода бурда мешаванд;

@28.

Барандагони информатсия ба ҳисоб мераванд;

\$A) Винчестер, дискҳо, компакт-дискҳо, лентаҳои магнитӣ, флейшка;

\$B) Клавиатура ва Миш;

\$C) Блоки системавӣ ва Миш;

\$D) Миш ва монитор;

\$E) исмҳои иловагии компютер;

@29.

Дискдонҳои дискетҳо, компакт-дискҳо ва винчестер дар куҷо ҷойгир карда мешаванд;

\$A) Дар блоки системавии компютер ҷойгир карда мешавад;

\$B) Дар блоки монитори компютер ҷойгир карда мешавад;

\$C) Дар блоки клавиатураи компютер ҷойгир карда мешавад;

\$D) Дар блоки колонкаи компютер ҷойгир карда мешавад;

\$E) Дар блоки принтери компютер ҷойгир карда мешавад;

@30.

Маънои DD;

\$A) Зичиашон дучанда;

\$B) Зичиашон сечанда;

\$C) Зичӣ;

\$D) Зичиашон якчена;

\$E) Зичиашон нимчена;

@31.

Маънои HD;

\$A) Зичиашон баланд;

\$B) Зичиашон дучанда;

\$C) Зичиашон сечанда;

\$D) Зичиашон якчена;

\$E) Зичиашон нимчена;

@32.

Дискетҳо аз рӯи зичиашон ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд;

\$A) Ду гурӯҳ HD, DD;

\$B) Се гурӯҳ HD, DD, HDD;

\$C) Чор гурӯҳ HD, DD, GHF, DDHN;

\$D) Панҷ гурӯҳ HD, DD, DDH, GHJ, YTR;

\$E) Як гурӯҳ LD;

@33.

Маънои калимаи CD-ROM;

- \$A) Compact Disk – Read Only Memory;
- \$B) Compact Disk – Read Onli Memori;
- \$C) Compact Disk – Reed Only Memory;
- \$D) Campact Diskc – Read ovly Memory;
- \$E) Compart Disk – Riid Oounly Mimori;

@34.

Информатсия аз CD-ROM бо ёрии чӣ хонда мешавад;

- \$A) Информатсия аз CD-ROM бо ёрии лазер хонда мешавад;
- \$B) Информатсия аз CD-ROM бо ёрии дискет хонда мешавад;
- \$C) Информатсия аз CD-ROM бо ёрии калонка хонда мешавад;
- \$D) Информатсия аз CD-ROM бо ёрии информатсия хонда мешавад;
- \$E) Информатсия аз CD-ROM бо ёрии монитор хонда мешавад;

@35.

Лазер дар кадом қисми компютер ҷойгир аст;

- \$A) Дар блоки системавии компютер ҷойгир карда мешавад;
- \$B) Дар блоки монитори компютер ҷойгир карда мешавад;
- \$C) Дар блоки клавиатураи компютер ҷойгир карда мешавад;
- \$D) Дар блоки колонкаи компютер ҷойгир карда мешавад;
- \$E) Дар блоки принтери компютер ҷойгир карда мешавад;

@36.

Барандагони информатсия ба ҳисоб мераванд;

- \$A) Винчестер, дискҳо, компакт-дискҳо, лентаҳои магнитӣ, флейшка;
- \$B) Клавиатура ва Миш;
- \$C) Блоки системавӣ ва Миш;
- \$D) Миш ва монитор;
- \$E) Қисмҳои иловагии компютер;

@37.

Монитор чист;

- \$A) Яке аз қисмҳои хеле муҳими компютери IBM PC ба шумор рафта, барои ба экран баровардани информатсияи матнӣ ва графикӣ хизмат мерасонад;
- \$B) Яке аз қисмҳои хеле муҳими компютери IBM PC ба шумор рафта, барои ба экран баровардани информатсияи матнӣю локалӣ хизмат мерасонад;
- \$C) Яке аз қисмҳои хеле муҳими компютери IBM PC ба шумор рафта, барои ба экран даровардани информатсияи арифметикӣ хизмат мерасонад;
- \$D) Яке аз қисмҳои хеле муҳими компютери IBM PC ба шумор рафта, барои ба экран ғечонидани информатсияи матнӣ ва графикӣ хизмат мерасонад;
- \$E) Яке аз қисмҳои хеле муҳими компютери IBM PC ба шумор рафта, барои ба экран даровардани информатсияи муҳандисию инженерӣ хизмат мерасонад;

@38.

Мониторро баъзан;

- \$A) дисплей;
  - \$B) реаксия;
  - \$C) экватор;
  - \$D) эквивалент;
  - \$E) релаксатсия ҳам мегӯянд;
- @39.

Монитор бештар ба чӣ монанди дорад;

- \$A) Телевизор;
- \$B) Магнитофон;
- \$C) Радио;
- \$D) Қуттӣ;
- \$E) Шабака;

@40.

Ба қисмҳои асосии компютер дохил мешаванд?

- \$A) муш, блоки системагӣ, клавиатура;
- \$B) блоки системагӣ, калонка, муш, клавиатура, монитор;
- \$C) блоки системагӣ, клавиатура, монитор;
- \$D) блоки системагӣ, клавиатура, муш;
- \$E) компютер қисми асоси надорад;

@41.

Ба қисмҳои иловагии компютер дохил мешаванд?

- \$A) калонка, сканер, монитор, принтер;
- \$B) принтер, клавиатура, сканер, модем;
- \$C) UPS, модем, блоки системагӣ, сканер;
- \$D) сканер, принтер, модем, калонка;
- \$E) сканер, клавиатура, модем;

@42.

Файл (ё программа) -и дар рӯи мизи кори бударо бо чунин роҳ даъват мекунад?

- \$A) ду маротиба тез –тез пахш кардани тугмаи рости муш;
- \$B) якмаротиба пахши тугмаи чапи муш→Открыть;
- \$C) нишона кардани файл → якмаротиба пахши тугмаи чапи муш→Открыть;
- \$D) нишона кардани файл →ду маротиба тез –тез пахш кардани тугмаи чапи муш;
- \$E) аз руи мизи кори даъват карда намешавад;

@43.

Ин пиктограмма чиро нишон медиҳад ?

- \$A) пӯша (папка);
- \$B) файл;
- \$C) ярлык;
- \$D) хуччат;
- \$E) почтаи электронӣ;

@44.



Аз хуруфи русӣ ба хуруфи лотинӣ гузаронидани клавиатура бо пахш кардани чунин тугмаҳо иҷро мешавад?

\$A) Ctrl + Shift;

\$B) Alt + Shift;

\$C) Ctrl + Alt;

\$D) Caps Lock;

\$E) Alt + Enter;

@45.

Бо пахш кардани тугмаи «Пуск» чӣ ҳодиса рух медиҳад?

\$A) кушодани менюи асосӣ;

\$B) ба кор даровардани программа;

\$C) кушонидани файл;

\$D) пушонидани менюи асосӣ;

\$E) сохтани график;

@46.

Барои дохилкунии информатсияи матнӣ кадом асбобро истифода мекунад?

\$A) муш;

\$B) принтер;

\$C) клавиатура;

\$D) монитор;

\$E) модем;

@47.

Дар дохили матн бо пахши кадом тугма ба сатри дигар мегузаред?

\$A) Alt;

\$B) Enter;

\$C) Shift;

\$D) Shift+Alt;

\$E) BackSpace;

@48.

Клавиатура пешбини шудааст барои?

\$A) дохил намудани ахборот ва фармонҳо;

\$B) чиндани матн аз тарафи истифодагар;

\$C) дохилкунии фармонҳо барои иҷроиши амал;

\$D) ба экран баровардани информатсияи матни ва графики;

\$E) бақорандозии компютер;

@49.

Дар чиндани матн тугмаи Caps Lock чи хизмат мекунад?

\$A) ивазкунии чойгиршавии харфҳои клавиатура (руси -лотини);

\$B) ивазкунии регистри рамзҳои дохилкуни (хурд -калон);

\$C) фиксатсияи регистри харфҳои калон;

\$D) фиксатсияи чойгиршавии харфҳои клавиатура;

\$E) фиксатсияи калами расм;

@50.

Дар чиндани матн тугмаи BackSpace чи хизмат мекунад?

\$A) нест кардани рамзи аз курсор рост;

- \$B) нест кардани рамзи аз курсор чап;
- \$C) несткунии сатр;
- \$D) несткунии абзатс;
- \$E) несткунии хуччат;

@51.

Дар дохили матн бо пахши тугмаи Delete чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?

- \$A) рамзи пеш аз курсор буда нест мешавад;
- \$B) рамзи баъд аз курсор буда нест мешавад;
- \$C) ҳарф пеш аз курсор тоза шуда он калон навишта мешавад;
- \$D) рамзхоро сиёҳ намуда сипас тоза мекунад;
- \$E) матноро ба пурраги нест мекунад;

@52.

Дар равзанаи Windows пахши якҷояи тугмаҳои Alt+F4 ба чи оварда мерасонад?

- \$A) ба хотира сабткунии информатсия;
- \$B) пушидашавии равзана;
- \$C) баромадан аз Windows;
- \$D) иловакунии информатсияи нав;
- \$E) даъвати программаи нав;

@53. Барои гузоштани парол дар excel –и 2003 аз кадом меню истифода мебаранд?

- \$A) Сервис;
- \$B) вид;
- \$C) окно;
- \$D) файл;
- \$E) таблица;

@54. Дар excel –и 2003 парол дар кадом равзанаҷа гузошта мешавад?

- \$A) Дар равзанаи “пароль для открытия”;
- \$B) Дар равзанаи вид;
- \$C) Дар равзанаи окно;
- \$D) Дар равзанаи файл;
- \$E) Дар равзанаи “правка”;

@55. Роҳҳои гузоштани парол дар варақаи excel –и 2003, ки онро тағйир додан ғайри имкон аст?

\$A) Сервис, защита, защитить лист, дар равзани “  
Пароль для отключения защиты листа:” парол ворид мекунем, боз дар равзанаи ““введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран дохил мекунем, ок, сабт мекунем;

\$B) Сервис, защита, защитить лист, дар равзани “  
Пароль для отключения защиты листа:” парол ворид мекунем, боз дар равзанаи ““введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран дохил мекунем;

\$C) Сервис, защитить лист, дар равзани “  
Пароль для отключения защиты листа:” парол ворид мекунем, боз дар равзанаи ““введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран дохил мекунем, ок, сабт мекунем;

\$D) Сервис, защита, ок, сабт мекунем;

\$E) Сервис, защита, защитить лист, дар равзани “  
Пароль для отключения защиты листа:” парол ворид мекунем, боз дар равзанаи “введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран дохил мекунем;

@56. Дар кадом равзана пароли варакаи excel-и 2003 –ро иваз мекунамд?

\$A) Дар равзанаи “пароль для открытия”;

\$B) Дар равзанаи вид;

\$C) Дар равзанаи правка;

\$D) Дар равзанаи сервис;

\$E) Дар равзанаи окно;

@57. Агар дар варакаи excel 2003 паролро иваз кунем ва онро сабт накунем пароли пешина иваз мешавад?;

\$A) Иваз намешавад;

\$B) иваз мешавад;

\$C) ҷавоби дуруст вучуд надорад;

\$D) дар варакаи excel парол мондан имконият надорад;

\$E) Савол нодуруст ташкиш карда шудааст;

@58. Агар дар варакаи excel 2003 паролро иваз кунем ва онро сабт кунем пароли пешина иваз мегардад?

\$A) Иваз мегардад;

\$B) иваз мешавад;

\$C) ҷавоби дуруст вучуд надорад;

\$D) дар варакаи excel парол мондан имконият надорад;

\$E) Савол нодуруст ташкиш карда шудааст;

@59. Агар дар word- 2003 паролро иваз кунем ва онро сабт накунем пароли пешина иваз мешавад?;

\$A) Иваз намешавад;

\$B) иваз мешавад;

\$C) ҷавоби дуруст вучуд надорад;

\$D) дар варакаи word парол мондан имконият надорад;

\$E) Савол нодуруст ташкиш карда шудааст;

@60. Агар дар word –и 2003 пароли пешинаро иваз кунем ва онро сабт кунем пароли он тағйир меёбад?

\$A) Тағйир меёбад;

\$B) иваз намешавад;

\$C) ҷавоби дуруст вучуд надорад;

\$D) дар варакаи word парол мондан имконият надорад;

\$E) Савол нодуруст ташкиш карда шудааст;

@61. Пароле, ки дар варакаи excel –и 2003 гузошта мешавад аз кадом равзана нест карда мешавад?;

\$A) Аз равзанаи “пароль для открытия”;

\$B) Аз равзанаи вид;

\$C) Аз равзанаи окно;

\$D) Аз равзанаи сервис;

\$E) Аз равзанаи правка;

@62. Баъд аз ивази пароли варакаи excel-и 2003 сабти он зарурат дорад?

- \$A) Зарурат дорад;
- \$B) Зарурат надорад;
- \$C) сабт кардан шарт нест;
- \$D) Имконият надорад;
- \$E) Вучуд надорад;

@63. Баъд аз ивази пароли word-и 2003 сабти он зарурат дорад?

- \$A) Зарурат дорад;
- \$B) Зарурат надорад;
- \$C) сабт кардан шарт нест;
- \$D) Имконият надорад;
- \$E) Вучуд надорад;

@64. Баъд аз ивази дилхоҳ парол сабт чӣ маъноро дорад?

- \$A) Тағйир ёфтани парол;
- \$B) Тағйир наёфтани парол;
- \$C) Тағйир додани ҳарф;
- \$D) Тағйир ёфтани ном;
- \$E) Тағйир ёфтани равзана;

@65. Ба захираҳои потенциали иқтисод дохил мешаванд?

- \$A) Молҳо, захираҳои меҳнатӣ, воситаҳои истеҳсолот ва ғайраҳо дохил мешаванд;
- \$B) Кӯҳсорҳо;
- \$C) Инсоният;
- \$D) Омӯзгорон;
- \$E) Кулҳои табиӣ;

@66. Захираҳои информатсионӣ чист?

- \$A) Захираҳои информатсионӣ моликият ба ҳисоб рафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ дорад. Захираҳои информатсионӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд ва таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба хизматрасони истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта мешаванд;
- \$B) Захираҳои информатсионӣ моликият ба ҳисоб нарафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ дорад. Захираҳои информатсионӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд ва таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба хизматрасони истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта мешаванд;
- \$C) Захираҳои информатсионӣ моликият ба ҳисоб нарафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ надорад. Захираҳои информатсионӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд ва таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба

хизматрасони истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта мешаванд;

\$D) Захираҳои информатсионӣ моликият ба ҳисоб рафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ надорад. Захираҳои информатсионӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд ва таҳти ҳимоя қарор надоранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба хизматрасони истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта мешаванд;

\$E) Захираҳои информатсионӣ моликият ба ҳисоб рафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ дорад. Захираҳои информатсионӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд ва таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба хизматрасони истифода бурда намешаванд ва ҳамчунин ба санг табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта намешаванд;

@67. Манои калимаи конфиритсиал?

\$A) Маъноии мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ махфӣ (пинҳонӣ) мебошад;

\$B) Маъноии мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ папка мебошад;

\$C) Маъноии мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ файл мебошад;

\$D) Маъноии мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ ҳимоя мебошад;

\$E) Маъноии мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ нишона мебошад;

@68. Роҳҳои ҳифзи иттилоот?

\$A) Ҳуқуқӣ, ташкилӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд;

\$B) Татбиқӣ, ташкилӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд;

\$C) Ҳуқуқӣ, таркибӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд;

\$D) Ҳуқуқӣ, интизомӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд;

\$E) Ҳуқуқӣ, муҳандисию таркибӣ шуда наметавонанд;

@69. Воситаҳои ҳифзи иттилоот?

\$A) Физикӣ ва таҷҳизотӣ шуда метавонанд;

\$B) Сода ва мураккаб шуда метавонанд;

\$C) Сода ва сохта шуда метавонанд;

\$D) Системавӣ ва иҷроишӣ шуда метавонанд;

\$E) Дуй ива ҳаштӣ шуда метавонанд;

@70. Криптография чист?

\$A) Криптография-крипто (сир, асрор) графия- Сухан(слова) буда, маъноии асрори суханро дорад;

\$B) Криптография-крипто (файл) графия- асар(слова) буда, маъноии асрори суханро дорад;

\$C) Кристография-кристо (папка) графия- Сухан(слова) буда, маънои асарро дорад;

\$D) Кристография-кристо (асар) буда, маънои накли суханро дорад;

\$E) Кристография-кристо (асир) графия- зард буда, маънои асли суханро дорад;

@71. Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ чист?

\$A) Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки барои таъмин намудани ҳифзи комплекси иттилоот аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ карда шудааст;

\$B) Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои компютерро меноманд, ки барои таъмин намудани ҳифзи комплекси иттилоот аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ карда нашудааст;

\$C) Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки барои таъмин намудани ҳифзи инсоният аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ карда мешавад;

\$D) Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки барои таъмин намудани ҳифзи комплекси иттилоот аз таҳдидҳои табиӣ ва инкорӣ карда шудааст;

\$E) Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки барои таъмин намудани ҳифзи комплекси иттилоот аз таҳдидҳои ғаразнок ва тасодуфи карда шудааст;

@72. Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ?

\$A) Ҳуқуқӣ ,ташкилӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд;

\$B) Сода шуда метавонанд;

\$C) Мураккаб шуда метавонанд;

\$D) Сохта шуда метавонанд;

\$E) Татбиқӣ шуда метавонанд;

@73. Бехатарии комплекси иттилоот бо пастулаҳои зерин муайянкарда мешавад?

\$A) Агар ба бехатарӣ бовар надорӣ, дон, ки хатар вуҷуд дорад.

Бехатарӣ бисёр нест, Бехатарӣ бепул намешавад, Бехатарии иттилоот бояд комплексӣ бошад, Бехатарии комплексӣ фақат метавонад бо ёрии системаи бехатарӣ таъмин карда шавад, Ягон системаи бехатарӣ бе тайёрии роҳбарон, кормандон ва муштариён самтҳои бехатарии талабкардашударо таъмин наояд, Дар бехатарии иттилоотӣ ҳар як шахс бояд манфиатдор бошад;

- \$B) Агар ба бехатарӣ бовар надорӣ, дон, ки хатар вучуд надорад;
- \$C) Ягон системаи ҳарбӣ бе тайёрии роҳбарон, кормандон ва кӯдакон самтҳои бехатарии талабкардашударо таъмин намояд;
- \$D) Ягона системаи иттилоотӣ бе тайёрии роҳбарон, кормандон ва донишҷӯён самтҳои бехатарии талабкардашударо таъмин намояд;
- \$E) Дар бехатарии иттилоотӣ ҳар як компютер бояд манфиатдор бошад;

@74. Ҳифзи ҳуқуқи чист?

- \$A) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва процедураҳои, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ҳуқуқи таъмин менамояд;
- \$B) Қонунҳои имзонашуда, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва процедураҳои, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ҳуқуқи таъмин менамояд;
- \$C) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва процедураҳои, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ташҳиси компютерӣ таъмин менамояд;
- \$D) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва процедураҳои, ки ҳифзи экологияро дар асоси ҳуқуқи таъмин наменамояд;
- \$E) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, мактабҳо ва шахсоне, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ҳуқуқи таъмин менамояд;

@75. Ҳифзи ташкилӣ?

- \$A) Ба регламент даровардани фаъолияти истехсоли ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки паст ё кам кардани ин ё он зарарро дар бар мегирад;
- \$B) Ба регламент даровардани фаъолияти истехсоли ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки зиёд ё кам кардани ин ё он зарарро дар бар мегирад;
- \$C) Ба регламент даровардани фаъолияти истехсоли ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ;
- \$D) Ба регламент даровардани фаъолияти компютер ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки паст ё кам кардани ин ё он зарарро дар бар намегирад;
- \$E) Ба регламент надаровардани фаъолияти истехсоли ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки зиёд ё нест кардани ин ё он зарарро дар бар мегирад;

@76. Ҳифзи муҳандисию-техники?

- \$A) Ин истифодабарории воситаҳои техникий гуногун, ки барои расонидан ба фаъолияти тиҷоратӣ монеъ шуда метавонанд;
- \$B) Ин истифодабарории воситаҳои техникий гуногун, ки барои расонидан ба фаъолияти тиҷоратӣ монеъ шуда наметавонанд;

\$C) Ин истифодабарории воситаҳои техникии гуногун монё шуда метавонанд;

\$D) Ин истифодабарории воситаҳои техникии гуногун, ки барои одамон монё шуда метавонанд;

\$E) Ин истифодабарории воситаҳои техникии гуногун, ки барои расонидан ба фаъолияти тиҷоратии одамон ва донишҷӯён монё шуда наметавонанд;

@77. Антивирусхоро ба чанд намуд ҷудо мекунанд?

\$A) Се намуд;

\$B) Чор намуд;

\$C) Панҷ намуд;

\$D) Шаш намуд;

\$E) Ҳафт намуд;

@78. Антивируси компютерӣ гуфта чиро мефаҳмед?

\$A) Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси антивирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусхоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаро “табобат” менамоянд;

\$B) Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси вирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусхоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаро “табобат” намекунанд;

\$C) Барои аз вирусҳои клавиатура муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси антивирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусхоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаро “табобат” менамоянд;

\$D) Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси вирусӣ сохта нашудаанд, ки онҳо вирусхоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаро “табобат” наменамоянд;

\$E) Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат накардани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси вирусӣ сохта шудаанд;

@79. Идентификатсия чист?

\$A) Идентификатсия гуфта оишораеро меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта шуда бошад;

\$B) Идентификатсия гуфта оишораеро меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта нашуда бошад;

\$C) Идентификатсия гуфта компютереро меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта шуда бошад;



\$D) Идентификатсия гуфта файлеро меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта нашуда бошад;

\$E) Идентификатсия гуфта вирусеро меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта шуда бошад;

@80. Вирусҳои полиграфӣ?

\$A) Муҳимтарин программаҳои антивирусиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд. Масалан, программаи antivirus Toolkit Pro аз ҷумлаи чунин антивирусҳо ба шумор мераванд;

\$B) Муҳимтарин программаҳои вирусиро вирусҳои полиграфӣ мегӯянд;

\$C) Муҳимтарин программаҳои компютериро полиграфӣ мегӯянд;

\$D) Муҳимтарин файлҳоро полиграфӣ мегӯянд;

\$E) Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд. Масалан, программаи antivirus Tool аз ҷумлаи чунин антивирусҳо ба шумор мераванд;

@81. Мафҳуми ревизор(назоратчӣ) ?

\$A) Усули кори ревизорҳо (масалан антивируси adin f) баҳисобгирии суммаи назоратии информатсияи файлҳои диск иборат мебошад. Суммаи назоратӣ дар ҳазинаи додасудаҳои антивирусӣ нигоҳ дошта мешавад;

\$B) Програмаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи ҳатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди ҳатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-зқд дучорояндаи ҳатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд;

\$C) Муҳимтарин программаҳои компютериро полиграфӣ мегӯянд;

\$D) Муҳимтарин файлҳоро полиграфӣ мегӯянд;

\$E) Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ;

@82. Мафҳуми блокировчикҳо(муҳосирачиён) ?

\$A) Програмаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи ҳатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди ҳатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-зқд дучорояндаи ҳатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд;

\$B) Програмаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи ҳатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди ҳатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-зқд дучорояндаи ҳатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд;

\$C) Муҳимтарин программаҳои компютериро полиграфӣ мегӯянд;

\$D) Муҳимтарин файлҳоро полиграфӣ мегӯянд;

\$E) Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд;

@83. Полиграфҳо аз ревизор чӣ фарқ доранд?

\$A) Вазифаи полиграфҳо аз тафтиши секторҳои боркунандаи дискҳои системавӣ, санҷдани хотараи фаврӣ, папкаю файлҳо, ҷустуҷуи вирусҳои пешакӣ маълум ва нави борат аст. Усули кори ревизорҳо (масалан антивируси адin f) баҳисобгирии суммаи назоратии информатсияи файлҳои диск иборат мебошад. Суммаи назоратӣ дар ҳазинаи додашудаҳои антивирусӣ нигоҳ дошта мешавад;

\$B) Програмаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-зқд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд;

\$C) Муҳимтарин программаҳои компютери ро полиграфӣ мегӯянд;

\$D) Муҳимтарин файлҳоро полиграфӣ мегӯянд;

\$E) Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд;

@84. Вирус чист?

\$A) "Вирусҳо" барномаҳои махсус тартибдодашудаи зараррасони ҳаҷман начандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқарарии кори компютер даҳлат намуда, ноайён(махфӣ, ногаҳон) ба таркиби диску файлҳои системавии компютер дохил мешаванд ва барномаю ҳуҷҷатҳоро қисман ё пурра несту хароб месозанд;

\$B) Програмаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-зқд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд;

\$C) Муҳимтарин программаҳои компютери ро вирус мегӯянд;

\$D) Муҳимтарин файлҳоро вирус мегӯянд;

\$E) Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ;

@85. Аз рӯи дараҷаи зараррасонӣ вирусҳоро ба чанд намудҳо ҷудо менамоянд, онҳо кадомҳоянд?

\$A) Чор намуд;

\$B) Панҷ намуд;

\$C) Шаш намуд;

\$D) Ҳафт намуд;

\$E) Ҳашт намуд;

@86. Мафҳуми вирусҳои бехатар?

\$A) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда намерасонад;

\$C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

\$E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда намерасонад;

@87. Мафҳуми вирусҳои дараҷа хатарнокиашон паст?

\$A) Ин вирусҳо низ ба арванди асосии кори компютер таъсир намерасонанд. Онҳо ба экран ҳар гунна маълумотҳои нолозим ва расму графикҳои гуногунро ба асаби истифодабарандаи компютер мерасанд. Баъзеашон садои мусиқӣ мебароранд, баъзеашон функцияи тугмаҳои клавиатураро тағйир медиҳанд ва баъзеашон компютерро хомӯш мекунанд, вале онҳо информатсияи хучҷату барномаҳоро хароб намесозанд;

\$B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда намерасонад;

\$C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

\$D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол

менамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@88. Мафҳуми вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон миёна?

\$A) Он намуди вирусҳо сабабгори бозисти ба кори нодурусти компютер ва барномаҳо шуда метавонанд. Онҳо махсусан информатсияи дар дискҳо маҳфузбударо қисман хароб месозанд. Аксарияташон файлҳои қисми иловагии номашон com бударо, ки дарозияшон 64000 байт аст вайрон мекунанд;

\$B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда намерасонад;

\$C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

\$D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файдро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@89. Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон баланд?

\$A) Фаъолшавии чунин вирусҳо ба зуд-зуд аз кор баромадан ва нест шудани барномаю додашудаҳо тағйирёби ё нестшавии файлу папкаҳо ва ғайраҳо оварда мерасонад. Дар чунин ҳолатҳо винчестер ё дигар дискҳои компютерро аз нав формат кардан лозим аст;

\$B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда намерасонад;

\$C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

\$D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файдро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол наменамоянд, ки ин ба суштшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@90. Аз рӯйи намуди объектҳои сирояткунанда, муҳит ва мавқеи ҷойгиршавии вирусҳо ба кадом намудҳо ҷудо менамоянд?

\$A) Вирусҳои файли, вирусҳои боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ;

\$B) Вирусҳои матнӣ, вирусҳои дискӣ, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ;

\$C) Вирусҳои рақамӣ, вирусҳои боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ;

\$D) Вирусҳои ҳарфӣ, вирусҳои боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ;

\$E) Вирусҳои файли-рақамӣ, вирусҳои боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ;

@91. Мафҳуми вирусҳои файли?

\$A) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол мегарданд. Баъди шурӯи кори програмаи “сироятшуда” вирус дигар файлҳоро сироят кардан мегарад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файли аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискҳои шубҳанок ё бо програмаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнамуда даст кашидан лозим аст;

\$B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи компютерро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда намерасонад;

\$C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

\$D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файло ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи диско ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@92. Мафҳуми вирусҳои боркунанда?

\$A) Ин намуди вирусҳо нусхаҳои худро дар сектори боркунандаи (омодасозандаи кор) диски системавӣ зиёд менамоянд. Ҳангоми аз диски вирусдор ба кор омода соختани системаи оператсионӣ, вирусҳо ба хотираи ғаврии компютер дохил мешаванд ва мисли вирусҳои файли рафтор мекунанд. Муҳофизати пролифактикӣ аз вирусҳои боркунанда аз истифода набурдани дискҳои системавӣ иборат аст;

\$B) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол

мегарданд. Баъди шурӯи кори программаи “сироятшуда ” вирус дигар файлҳоро сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файли аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо программаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнамуда даст кашидан лозим аст;

§C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

§D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файло ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

§E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи диско ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@93. Мафҳуми макро вирусҳо?

§A) Ин намуди вирусҳо файлҳои ҳуҷҷатҳои протсессори матнии MS Word ва китобҳои ҷадвали электрони MS Excel-ро сироят мегунанд. Онҳо ҳамчун макрокамандаҳо (макросҳо) дар таркиби ҳуҷҷат ҷой мегиранд ва раванди корро ба он душвор мегардонанд. Баъди кушодани ҳуҷҷати сироятёфта, вирусҳо дар хотираи компютер “саёҳат” менамоянд ва дигар ҳуҷҷатҳои кушодашударо низ сироят мекунанд. Хатари сироят танҳо пас аз бастанӣ ҳуҷҷат бартараф ёфта ҳисобида мешавад. Муҳофизати профилактикӣ аз макровирусҳо танҳо нест кардани онҳост;

§B) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол мегарданд. Баъди шурӯи кори программаи “сироятшуда ” вирус дигар файлҳоро сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файли аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо программаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнамуда даст кашидан лозим аст;

§C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

§D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файло ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

§E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи диско ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@94. Мафҳуми вирусҳои шабакавӣ?

\$A) Ин намуди вирусҳо ба воситаи шабакаҳои компютерӣ паҳн шуда, метавонанд ҳамаи компютерҳои ба онҳо пайвастро сироят кунанд. Чунин вирусҳо бештар ба воситаи почтаи электронӣ ва шабакаи ҷаҳонии Интернет паҳн карда мешаванд. Масалан , 5-уми майи соли 2000 миллионҳо истифодабарандагони Интернет маълумоти дорой сарлавҳаи диққатҷалбкунандаи I LOVE YOU-ро гирифтанд, ки аз як файли вирусдор иборот буд. Ин файл баъди фаъолшавиаш қисми иловагии номи ҳамаи файлҳои компютерро дигаргун месохт ва тамоми системаи файли онро вайрон менамуд. Бинобар он ҳангоми кор бо интернет ва почтаи электронӣ, ягона роҳи муҳофизати профилактикӣ эҳтиёт кардан аст;

\$B) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол мегарданд. Баъди шурӯи кори програмаи “сироятшуда ” вирус дигар файлҳоро сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файлӣ аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо програмаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнашуда даст кашидан лозим аст;

\$C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда мерасонад;

\$D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи файдро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

\$E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискоро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;

@95. Маънои калимаи антивирус?

\$A) Муқобили вирус;

\$B) Татбиқи вирус;

\$C) Рақами вирус;

\$D) Андозаи вирус;

\$E) Индекси вирус;

@96.Усули парол мондани биос?

\$A) Равзанаи “enter new password”-ро рақамгузорӣ мекунем;

\$B) Равзанаи “enter new”-ро рақамгузорӣ мекунем;

\$C) Равзанаи “ password”-ро рақамгузорӣ намекунем;

\$D) Равзанаи “enter new password”-ро барқарор мекунем;

\$E) Равзанаи “enter ”-ро рақамгузорӣ мекунем;

@97. Роҳҳои дохилшави ба биос?

\$A) Перезагрузка, F<sub>2</sub> ё delete;

\$B) Переагрузка, F<sub>3</sub> ÷ delete;

\$C) Переагрузка, F<sub>4</sub> ÷ delete;

\$D) Переагрузка, F<sub>6</sub> ÷ delete;

\$E) Переагрузка, F<sub>7</sub> ÷ delete;

@98. Дар равзанаи биос калимаи Password чи маъно дорад?

\$A) Парол;

\$B) Монандӣ;

\$C) Дифференциал;

\$D) Интеграл;

\$E) Лимит;

@99. Равзанае, ки баъд аз New Password ҷойгир аст барои чӣ лозим аст?

\$A) Барои гузоштани парол;

\$B) Барои гузоштани индекс;

\$C) Барои гузоштани дараҷа;

\$D) Барои гузоштани интеграл;

\$E) Барои гузоштани расм;

@100. Барои сохтори компютерро иваз накунад чӣ бояд кард?

\$A) Бояд ба биос парол гузорем;

\$B) Бояд ба биос парол нагузорем;

\$C) Бояд ба биос индекс гузорем;

\$D) Бояд ба биос дараҷа гузорем;

\$E) Бояд ба биос савол гузорем;

@101. Мақсади парол гузоштани мо ба биос дар чист?

\$A) Настройкаи компютерро иваз намекунад;

\$B) Настройкаи компютерро иваз мекунад;

\$C) Настройкаи клавиатураро иваз намекунад;

\$D) Настройкаи мониторро иваз мекунад;

\$E) Настройкаи принтерро иваз намекунад;

@102. Биос ба таври стандарти настройка карда шудааст?

\$A) Настройка карда шудааст;

\$B) Настройка карда нашудааст;

\$C) Парол гузошта шудааст;

\$D) Интеграл дохил карда шудааст;

\$E) Лимит дохил карда шудааст;

@103. Оё пароли дар биос гузошташударо иваз кардан мумкин аст ва бо кадом роҳ?

\$A) Иваз кардан мумкин аст, ворида равзани “enter new password” гардида иваз мекунем;

\$B) Иваз кардан мумкин аст, ворида равзани “enter new ” гардида иваз мекунем;

\$C) Иваз кардан мумкин аст, ворида равзани “enter password” гардида иваз мекунем;

\$D) Иваз кардан мумкин аст, ворида равзани “void new password” гардида иваз мекунем;

\$E) Иваз кардан мумкин аст, ворида равзани “char” гардида иваз мекунем;



@104. Роҳҳои тафтиши пароли биос?

\$A) f<sub>2</sub>-ро пай дар пай зер мекунем;

\$B) f<sub>3</sub>-ро пай дар пай зер мекунем;

\$C) f<sub>4</sub>-ро пай дар пай зер мекунем;

\$D) f<sub>6</sub>-ро пай дар пай зер мекунем;

\$E) f<sub>8</sub>-ро пай дар пай зер мекунем;

@105. Барои аз биос баромадан кадок тугмаи клавиатуроро пахш намудан лозим аст?

\$A) Esc;

\$B) Tab;

\$C) Char;

\$D) Void;

\$E) Shift;

@106. Пахши тугмаи F<sub>10</sub> дар равзанаи биос кадом вазифаро иҷро мекунад?

\$A) Вазифаи сабт намуданро иҷро мекунад;

\$B) Вазифаи удалит намуданро иҷро мекунад;

\$C) Вазифаи ноайён кардани папкаҳоро иҷро мекунад;

\$D) Вазифаи ноайён кардани файлҳоро иҷро мекунад;

\$E) Вазифаи ноайён кардани дискҳои системавиро иҷро мекунад;

@107. Пароле, ки дар биос гузошта мешавад ба воситаи кадом тугма сабт карда мешавад?

\$A) F<sub>10</sub>;

\$B) F<sub>11</sub>;

\$C) F<sub>12</sub>;

\$D) F<sub>13</sub>;

\$E) F<sub>14</sub>;

@108. Вазифаи Save дар биос?;

\$A) Сабт намудан;

\$B) Удалит кардан;

\$C) Нишон додан;

\$D) Пайдо кардан;

\$E) Ба дигар мақеъ гузаштан;

@109. Роҳҳои санҷидани пароле, ки дар биос гузошта шудааст?

\$A) del-ро пайдар пай пахш мекунем;

\$B) esc-ро пайдар пай пахш мекунем;

\$C) enter-ро пайдар пай пахш мекунем;

\$D) tab-ро пайдар пай пахш мекунем;

\$E) shift-ро пайдар пай пахш мекунем;

@110. Барои дохил шудан ба равзанаи биос баъд аз перезагрузка кадом тугмаи клавиатуроро пай дар пай пахш менамоем, ки вориди равзанаи биос мегарданд?

\$A) del;

\$B) enter;

\$C) esc;

\$D) shift;

\$E) alt;

@111. Барои дохил шудан ба равзанаи биос баъд аз перезагрузка кадом тугмаи функционалиро пай дар пай пахш менамоенд, ки вориди равзанаи биос мегарданд?

\$A) F<sub>2</sub>;

\$B) F<sub>3</sub>;

\$C) F<sub>4</sub>;

\$D) F<sub>6</sub>;

\$E) F<sub>8</sub>;

@112. Барои ба биос ворид шудан delete аз F<sub>2</sub> ягон фарқият дорад?

\$A) Ҳар ду як вазифаро иҷро мекунанд;

\$B) Ҳар ду як вазифаро иҷро намекунанд;

\$C) Ҳар ду вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд;

\$D) Ҳар ду якчанд вазифаро иҷро мекунанд;

\$E) Ҳар ду як вазифаҳои тугмаҳои мишро иҷро мекунанд;

@113. Компютер дар ҳолати кори қарор дорад, мо бояд кадом тугмаҳоро пахш кунем, ки вориди биос гардем?

\$A) Перезагрузка ва del;

\$B) Перезагрузка ва F<sub>11</sub>;

\$C) F<sub>3</sub>;

\$D) F<sub>3</sub> ва F<sub>6</sub>;

\$E) F<sub>3</sub> ва F<sub>8</sub>;

@114. Маънои калимаи CurrentPassword?

\$A) Пароли қорӣ, пароли ҳозира;

\$B) Тасдиқ кардан;

\$C) Татбиқ кардан;

\$D) Гузоштан;

\$E) Васеъ кардан;

@115. Масалан пароле, ки мо ба биос мегузorem шаш рақам аст оё чор рақамро истифода бурдан мумкин аст?

\$A) Мумкин аст;

\$B) Мумкин нест;

\$C) Фарқияи нест;

\$D) Фарқ дорад;

\$E) Савол ҷавоби дуруст надорад;

@116. Агар дар равзанаи NewPassword ягон рақам дохил кунем пароли пешина чӣ мешавад?

\$A) Пароли пешина иваз мешавад;

\$B) Татбиқ мешавад;

\$C) Пароли пешина иваз намешавад;

\$D) Тугмаҳои миш тағйир меёбад;

\$E) Тугмаҳои клавиатура тағйир меёбад;

@117. Роҳҳои нест кардани пароли биос?

\$A) Ба равзанаи “enter new password” маълумот дохил намекунем;

\$B) Ба равзанаи “enter new” маълумот дохил намекунем;

- \$C) Ба равзанаи “new password” маълумот дохил намекунем;  
\$D) Ба равзанаи “enter” маълумот дохил намекунем;  
\$E) Ба равзанаи “new” маълумот дохил намекунем;
- @118. Дар ҳолати фаромуш шудани пароли биос чӣ бояд кард?  
\$A) Батарей онро мегирем;  
\$B) Аз клавиатура F<sub>1</sub>-ро пахш мекунем;  
\$C) Аз клавиатура F<sub>2</sub>-ро пахш мекунем;  
\$D) Аз клавиатура F<sub>3</sub>-ро пахш мекунем;  
\$E) Аз клавиатура F<sub>8</sub>-ро пахш мекунем;
- @119. Дар кадом ҳолат батареяро аз блоки системавӣ панҷ дақиқа мегиранд? ;  
\$A) Дар ҳолати фаромуш шудани пароли биос;  
\$B) Дар ҳолати пахш кардани F<sub>5</sub> аз клавиатура;  
\$C) Дар ҳолати пахш кардани F<sub>8</sub> аз клавиатура;  
\$D) Дар ҳолати пахш кардани F<sub>9</sub> аз клавиатура;  
\$E) Дар ҳолати пахш кардани F<sub>10</sub> аз клавиатура;
- @120. Маънои калимаи CurrentPassword?  
\$A) Пароли ҷорӣ, пароли ҳозира;  
\$B) Тасдиқ кардан;  
\$C) Татбиқ кардан;  
\$D) Гузоштан;  
\$E) Васеъ кардан;
- @121. Усули беном гузоштани папка?  
\$A) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter;  
\$B) Сохтани папка, переименовать, alt+0160, enter;  
\$C) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160;  
\$D) Сохтани папка, del, alt+0160, enter;  
\$E) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0162, enter;
- @122. Коди беном гузоштани папка?  
\$A) 0160;  
\$B) 0161;  
\$C) 0162;  
\$D) 0163;  
\$E) 0164;
- @123. Барои як папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?  
\$A) Як маротиба;  
\$B) Ду маротиба;  
\$C) Се маротиба;  
\$D) Чор маротиба;  
\$E) Панҷ маротиба;
- @124. Барои ду папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?  
\$A) Ду маротиба;  
\$B) панҷ маротиба;  
\$C) чор маротиба;

\$D) се маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@125. Барои се папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунад?

\$A) Се маротиба;

\$B) даҳ маротиба;

\$C) ёздаҳ маротиба;

\$D) дувоздаҳ маротиба;

\$E) понздаҳ маротиба;

@126. Барои чор папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунад?

\$A) Чор маротиба;

\$B) панҷ маротиба;

\$C) шаш маротиба;

\$D) ҳафт маротиба;

\$E) ҳашт маротиба;

@127. Барои панҷ папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунад?

\$A) Панҷ маротиба;

\$B) ду маротиба;

\$C) се маротиба;

\$D) чор маротиба;

\$E) шаш маротиба;

@128. Барои шаш папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунад?

\$A) Шаш маротиба;

\$B) ҳафт маротиба;

\$C) ҳашт маротиба;

\$D) нӯҳ маротиба;

\$E) даҳ маротиба;

@129. Барои ҳафт папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунад?

\$A) Ҳафт маротиба;

\$B) як маротиба;

\$C) ду маротиба;

\$D) се маротиба;

\$E) чор маротиба;

@130. Барои ҳашт папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунад?

\$A) Ҳашт маротиба;

\$B) панҷ маротиба;

\$C) чор маротиба;

\$D) се маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@131. Барои нӯҳ папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Нӯҳ маротиба;

\$B) панҷ маротиба;

\$C) чор маротиба;

\$D) се маротиба;

\$E) даҳ маротиба;

@132. Барои даҳ папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Даҳ маротиба;


\$B) ёздаҳ маротиба;

\$C) дувоздаҳ маротиба;

\$D) сенздаҳ маротиба;

\$E) чордаҳ маротиба;

@133. Усули ноайён кардани папка?

\$A) Свойсва, настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интиҳоб мекунем, ок, ок;


\$B) Свойсва, настройка, сменить значок;


\$C) Свойсва, настройка, сменить значок, окно;


\$D) Свойсва, настройка, сменить значок, вид;


\$E) Свойсва, настройка, сменить значок, правка;


@134. Усули беном ва ноайён кардани папка?

\$A) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter, Свойсва, настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интиҳоб мекунем, ок, ок;

\$B) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter, Свойсва, настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интиҳоб мекунем;

\$C) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter, Свойсва, настройка, ҷойи холигиро  интиҳоб мекунем, ок, ок;

\$D) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0162, enter, Свойсва, настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интиҳоб мекунем, ок, ок;

\$E) Сохтани папка, переименовать, del, alt\*0167, enter, Свойсва, настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интиҳоб мекунем, ок, ок;

@135. Усули беном гузоштани файл?

\$A) Сохтани файл, переименовать, del, alt+0160, enter;

\$B) Сохтани файл, переименовать, del, alt+0163, enter;

\$C) Сохтани файл, переименовать, del, 0160, enter;

\$D) Сохтани файл, del, alt+0160, enter;

\$E) Сохтани файл, переименовать, del, enter;

@136. Коди беном гузоштани файл?

\$A) 0160;

\$B) 0162;

\$C) 0163;

\$D) 0164;

\$E) 0169;

@137. Барои як файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Як маротиба;

\$B) ду маротиба;

\$C) даҳ маротиба;

\$D) нӯҳ маротиба;

\$E) ёздаҳ маротиба;

@138. Барои ду файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?;

\$A) Ду маротиба;

\$B) се маротиба;

\$C) чор маротиба;

\$D) панҷ маротиба;

\$E) шаш маротиба;

@139. Барои се файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Се маротиба;

\$B) шаш маротиба;

\$C) ҳафт маротиба;

\$D) ҳашт маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@140. Барои чор файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Чо маротиба;

\$B) шаш маротиба;

\$C) ҳафт маротиба;

\$D) ҳашт маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@141. Барои панҷ файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Панҷ маротиба;

\$B) шаш маротиба;

\$C) ҳафт маротиба;

\$D) ҳашт маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@142. Барои шаш файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?;

\$A) Шаш маротиба;

\$B) шонздаҳ маротиба;

\$C) ҳафт маротиба;

\$D) ҳашт маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@143. Барои ҳафт файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?;

\$A) Ҳафт маротиба;

\$B) шонздаҳ маротиба;

\$C) бистуду маротиба;

\$D) ҳашт маротиба;

\$E) нӯҳ маротиба;

@144. Барои ҳашт файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?;

\$A) Ҳашт маротиба;

\$B) як маротиба;

\$C) се маротиба;

\$D) панҷ маротиба;

\$E) ҳафт маротиба;

@145. Барои нӯҳ файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?

\$A) Нӯҳ маротиба;

\$B) як маротиба;

\$C) се маротиба;

\$D) панҷ маротиба;

\$E) ҳафт маротиба;

@146. Барои даҳ файдро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд маротиба зер мекунанд?;

\$A) Даҳ маротиба;

\$B) як маротиба;

\$C) се маротиба;

\$D) панҷ маротиба;

\$E) ҳафт маротиба;

@147. Элементҳои мизи кориро беном гузоштан имконият дорад?

\$A) Имконият дорад;

\$B) Имконият надорад;

\$C) Чунин савол вучуд надорад;

\$D) Ҷавоби дуруст вучуд надорад;

\$E) Агар мизи кори дар ҳолати қарор дошта бошад;

@148. Коди беном гузоштани элементҳои мизи корӣ?

\$A) 0160;

\$B) 0168;

\$C) 0198;

\$D) 0189;

\$E) 0148;

@149. Коди беном гузоштани компютери ман?

\$A) 0160;

\$B) 0147;

\$C) 0122;

\$D) 0133;

\$E) 0142;

@150. Коди беном гузоштани хуҷҷати ман(мои документи) ?

\$A) 0160;

\$B) 0128;

\$C) 0189;

\$D) 0188;

\$E) 0177;

@151. Коди беном гузоштани корзина(сабат) ?

\$A) 0160;

\$B) 0147;

\$C) 0187;

\$D) 0182;

\$E) 0147;

@152. Коди беном гузоштани сет-ок-е(муҳити ихотакардашуда) ?

\$A) 0160;

\$B) 0178;

\$C) 0162;

\$D) 0106;

\$E) 0161;

@153. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани windows папкаю файлҳои даркориро аз мизи корӣ ба диски D кӯчонида мешавад?

\$A) Барномаи live CD;

\$B) Барномаи C++;

\$C) Барномаи C#;

\$D) Барномаи excel;

\$E) Барномаи word;

@154. Усули барқароркунии барномаи live CD?

\$A) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, паҳши пай дар пайи F<sub>8</sub> ё F<sub>11</sub> +F<sub>12</sub>, optiarc DVD RWAD -5240s;

\$B) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, паҳши пай дар пайи F<sub>8</sub> ё F<sub>11</sub> +F<sub>12</sub>;

\$C) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, optiarc DVD RWAD - 5240s;

\$D) Паҳши пай дар пайи F<sub>8</sub> ё F<sub>11</sub> +F<sub>12</sub>, optiarc DVD RWAD -5240s;

\$E) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, паҳши пай дар пайи F<sub>4</sub> ё F<sub>10</sub> +F<sub>6-7</sub>, optiarc DVD RWAD -5240s;

@155. Баъд аз барқарор шудани барномаи live CD мизи корӣ кадом намуди рангро мегирад?

\$A) Сиёҳ;

\$B) Сафед;

\$C) Сабз;

\$D) Зард;

\$E) Сурх;



@156. Мизи корӣ ба диски C ё D даҳолат дорад?

\$A) Ба диски C;

\$B) Ба диски D;

\$C) Ба диски F;

\$D) Ба диски A;

\$E) Ба диски H;

@157. Дар барномаи live CD мизи корӣ дар дохили кадом диск ҷойгир карда шудааст?

\$A) Дар дохили диски C;

\$B) Дар дохили диски D;

\$C) Дар дохили диски F;

\$D) Дар дохили диски H;

\$E) Дар дохили диски S;

@158. Мои документи ба диски C ё ба D даҳолат дорад, агар мо windows –ро ба диски C барқарор карда бошем?

\$A) Ба диски C;

\$B) Ба диски F;

\$C) Ба диски E;

\$D) Ба диски L;

\$E) Ба диски A;

@159. Ҳангоми корношоям шудани windows папкаю файлҳои даркориро чӣ хел аз диски C ба D мегузаронем?

\$A) Капировать-вставить;

\$B) Капировать-вставка;

\$C) Капировать-вид;

\$D) Капировать-окно;

\$E) Капировать-сервис;

@160. Маънои калимаи Live CD?

\$A) Зинда, мустақил, зистан, зиндагӣ кардан;

\$B) Омадан, рафтан;

\$C) Истодан, роҳ рафтан;

\$D) Гаштан, истироҳат кардан;

\$E) Пайдарпайи, паралел;

@161. Баъд аз барқарор кардани барномаи live CD мизи кориро аз кадом диск ҷустуҷӯ мекунам?

\$A) Аз диски C;

\$B) Аз диски D;

\$C) Аз диски F;

\$D) Аз менюи вид;

\$E) Аз менюи сервис;

@162. Баъд аз барқарор кардани барномаи live CD диски C дар чандум сатр ҷойгир аст?

\$A) Дар сатри дуввум;

\$B) Дар сатри панҷум;

\$C) Дар сатри шашум;

\$D) Дар сатри ҳафтум;

\$E) Дар сатри дахум;

@163.

Live CD аз кадом калима гирифта шудааст ва тарцимаи он?

\$A) аз англисӣ «диски зинда» тарҷума мешавад;

\$B) аз немисӣ «диски оддӣ» тарҷума мешавад;

\$C) аз русӣ «диски муқарарӣ» тарҷума мешавад;

\$D) аз форсӣ «диски дуқабата» тарҷума мешавад;

\$E) аз америкой «диски дутарафа» тарҷума мешавад;

@164.

Қадам сол аввалин бор барномаи Live CD –ро бароварданд?

\$A) соли 1989 аввалин барномаи Live CD –ро бароварданд;

\$B) соли 1988 аввалин барномаи Live CD –ро бароварданд;

\$C) соли 1979 аввалин барномаи Live CD –ро бароварданд;

\$D) соли 1998 аввалин барномаи Live CD –ро бароварданд;

\$E) соли 1987 аввалин барномаи Live CD –ро бароварданд;

@165.

Усули барқароркунии барномаи live CD?

\$A) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайи  $F_8 \ddot{e} F_{11} + F_{12}$ , optiarc DVD RWAD -5240s;

\$B) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайи  $F_8 \ddot{e} F_{11} + F_{12}$ ;

\$C) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, optiarc DVD RWAD -5240s;

\$D) Пахши пай дар пайи  $F_8 \ddot{e} F_{11} + F_{12}$ , optiarc DVD RWAD -5240s;

\$E) Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайи  $F_4 \ddot{e} F_{10} + F_{6-7}$ , optiarc DVD RWAD -5240s;

@166.

Дар барномаи live CD мизи корӣ дар дохили қадам диск ҷойгир карда шудааст?

\$A) Дар дохили диски C;

\$B) Дар дохили диски D;

\$C) Дар дохили диски F;

\$D) Дар дохили диски H;

\$E) Дар дохили диски S;

@167.

Мои документи ба диски C ё ба D даҳолат дорад, агар мо windows –ро ба диски C барқарор карда бошем?

\$A) Ба диски C;

\$B) Ба диски F;

\$C) Ба диски E;

\$D) Ба диски L;

\$E) Ба диски A;

@168.

Ҳангоми корношоҷам шудани windows папкаю файлҳои даркориро ҷӣ хел аз диски C ба D мегузaronем?

\$A) Капировать-вставить;

\$B) Капировать-вставка;

\$C) Капировать-вид;

\$D) Капировать-окно;

\$E) Капировать-сервис;

@169. Аввалин барномаи Live CD –ро кадом сол бароварданд?

\$A) 1989;

\$B) 1980;

\$C) 1960;

\$D) 1940;

\$E) 1978;

@170. Аввалин барномаи Live CD чӣ ном дошт?

\$A) FM Towns OS;

\$B) FM Towns OC;

\$C) FE Towns OS;

\$D) FM To OS;

\$E) NM Towns ;

@171. Истилоҳи «Live CD» дар кадом вазъият пайдо гардид?

\$A) вақте ки ҳаҷми хотираи фаврӣ ва суръати ҳаракатовари компакт-диски компютери хонагӣ то ба дараҷае баланд шуд;

\$B) вақте ки ҳаҷми хотираи фаврӣ ва суръати ҳаракатовари компакт-диски компютери хонагӣ то ба дараҷае паст шуд;

\$C) вақте ки ҳаҷми хотираи фаврии компакт-диск паст шуд;

\$D) вақте ки компакт-диски компютери хонагӣ то ба дараҷае баланд шуд;

\$E) вақте ки сурати компютери хонагӣ то ба дараҷае баланд шуд;

@172. Аввалин Live CD дар асоси Linux пайдошуда чӣ ном дошт?

\$A) Yggdrasil Linux;

\$B) to Linux;

\$C) Yggdras Linux;

\$D) Yggdrasil;

\$E) Ygg Linux;

@173. Аввалин Live CD дар асоси Linux пайдошуда «Yggdrasil Linux» ном дошт ва версияи дуҷуми он кадом солҳо истеҳсол гардид?

\$A) 1992-1993;

\$B) 1992-1995;

\$C) 1992-1996;

\$D) 1992-1999;

\$E) 1992-1994;

@174. Аввалин Live CD дар асоси Linux пайдошуда «Yggdrasil Linux» ном дошт ва версияи дуҷуми он солҳои 1992-1993 истеҳсол гардид, аммо кадом сол тараққиёти он қатъ гардид?

\$A) 1995;

\$B) 1996;

\$C) 1997;

\$D) 1998;

\$E) 1999;

@175. Соли 1998 аввалин барномаи проектиронидашуда барои кор дар речаи «диски зинда» сохта шуд, чӣ ном дошт?

\$A) DemoLinux;

\$B) to Linux;

\$C) Yggdras Linux;

\$D) Yggdrasil;

\$E) Ygg Linux;

@176. Аввалин барномаи Live CD , ки барои чӣ сохта шуда буд?

\$A) барои системаи администраторҳо;

\$B) барои дискҳои системавӣ;

\$C) барои дискҳои системавӣ C;

\$D) барои CD;

\$E) барои дискҳои саҳт;

@177. Аввалин барномаи Live CD ,ки барои системаи администраторҳо сохта шуда буд, чӣ ном дошт?

\$A) Linuxcare;

\$B) Linux;

\$C) care;

\$D) LinuxTo;

\$E) Linux;

@178. Аввалин барномаи Live CD, ки барои системаи администраторҳо сохта шуда буд, Linuxcare ном дошт ва ҳаҷман ба чӣ баробар буд?

\$A) «кортҳои кредитӣ»;

\$B) компакт диск;

\$C) Linux;

\$D) Finnix;

\$E) LinuxTo;

@179. Аз рӯи вазъиятҳои соли 2010 барномаи кӯҳнатарини Live CD чӣ ном дошта?

\$A) Finnix;

\$B) Linux;

\$C) care;

\$D) LinuxTo;

\$E) Linux;

@180. Аз рӯи вазъиятҳои соли 2010 барномаи кӯҳнатарини Live CD Finnix ном дошта , наشري аввалинаш кадом сол буд?

\$A) 2000;

\$B) 201;

\$C) 202;

\$D) 203;

\$E) 204;

@181. Knoppix, барномаи васеъ паҳншудаи?

\$A) Live CD мебошад;

\$B) Linux;

\$C) care;

\$D) LinuxTo;

\$E) Linux;

@182. Кнопrix, барномаи васеъ паҳншудаи Live CD дар асоси [Debian](#) ба шумор рафта, кадом сол нашр гардидааст ва шӯҳраташро ба сифати «наҷотдиҳандаи диск» ва кори асосии системаи оператсионӣ пайдо кард?

\$A) 2003;

\$B) 2004;

\$C) 2005;

\$D) 2006;

\$E) 2007;

@183. Аз кадом сол ин ҷониб шӯҳрати «дискҳои зинда» то рафт зиёд гардид?

\$A) 2003;

\$B) 2004;

\$C) 2009;

\$D) 2006;

\$E) 2008;

@184. Маънои калимаи Live?

\$A) зинда;

\$B) объект;

\$C) лоиҳа;

\$D) равзана;

\$E) диск;

@185. Маънои CD?

\$A) компакт диск;

\$B) администратор;

\$C) лоиҳа;

\$D) равзана;

\$E) диск;

@186. Маънои калимаи **Enter** ?

\$A) дохил кардан;

\$B) ба охир расонидан;

\$C) равон кардан;

\$D) овардан;

\$E) ёфтан;

@187. Маънои калимаи **YES**?

\$A) бале;

\$B) ба охир расонидан;

\$C) равон кардан;

\$D) овардан;

\$E) ёфтан;

@188. Маънои калимаи **all Users**?

\$A) Ҳамаи истифодабарандагон;

\$B) диски саҳт;

\$C) диски зинда;

\$D) ба охир расонидан;

\$E) фиристодан;

@189. Аслан Live CD-ро барои шиносӣ бо имкониятҳои кадом система истифода мебаранд?

\$A) системаи оператсионӣ;

\$B) диски системавӣ;

\$C) мизи корӣ;

\$D) компютери ман;

\$E) мой документӣ;

@190. Бисёри барномаҳои Live CD имконияти ҷуркуниро дар кадом диск пешниҳод мекунанд?

\$A) диски сахт;

\$B) диски системавӣ;

\$C) мизи корӣ;

\$D) компютери ман;

\$E) мой документӣ;

@191. Барномаи Live CD чӣ гуна барнома мебошад?

\$A) барномаи **Live CD** ягона барномаи барқароркунандаи маълумотҳо мебошад;

\$B) системавӣ;

\$C) системаи омилӣ;

\$D) системаи администраторӣ;

\$E) системаи linux;

@192. Барномаи Live CD дар кадом маврид истифода бурда мешавад?

\$A) ҳангоми корношоям шудани системаи оператсионӣ;

\$B) ҳангоми корношоям шудани диски сахт;

\$C) ҳангоми корношоям шудани микропротсессор;

\$D) ҳангоми корношоям шудани хотираи фаврӣ;

\$E) ҳангоми корношоям шудани платаи модарӣ;

@193. Ҳангоми корношоям шудани системаи оператсионӣ кадом барнома истифода бурдан мумкин аст?

\$A) Барномаи Live CD;

\$B) системаи оператсионӣ;

\$C) linux;

\$D) Demo;

\$E) барномаи оффисӣ;

@194. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани системаи амалиётӣ ба мо имконият медиҳад, ки маълумотҳоро аз як диски системавӣ ба дигар диски системавӣ гузаронем?

\$A) Барномаи Live CD;

\$B) системаи оператсионӣ;

\$C) linux;

\$D) Demo;

\$E) барномаи оффисӣ;

@195. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани системаи амалиётӣ мизи кориро ба кор андозем?

\$A) Барномаи Live CD;

\$B) системаи оператсионӣ;

\$C) linux;

\$D) Demo;

\$E) барномаи оффисӣ;

@196. Барномаи Live CD ба истифодабаранда чӣ имконият медиҳад?

\$A) барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани системаи амалиётӣ дискҳои системавиро ба монанди пештарааш истифода барем;

\$B) барномаҳоро барқарор кунад;

\$C) системаро барқарор кунад;

\$D) барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани дискҳои системавӣ ба монанди пештарааш истифода барем;

\$E) барнома ба мо имконият медиҳад, ки дискҳои системавиро ба монанди пештарааш истифода барем;

@197. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани системаи амалиётӣ диски системавии C - ро ба кор андозем?

\$A) Барномаи Live CD;

\$B) системаи оператсионӣ;

\$C) linux;

\$D) Demo;

\$E) барномаи оффисӣ;

@198. Роҳҳои гузоштани парол дар word –и 2003?

\$A) Сервис, параметри, безопасность, дар равзанаи “пароль для открытия файла” парол мегузорем, ок, дар равзани “введите пароль ещё раз” пароли дар боло такроршударо такроран дохил мекунем, ок, сабт кардан;

\$B) Сервис, параметри, безопасность, окно;

\$C) Сервис, параметри, безопасность, справка;

\$D) Сервис, параметри, безопасность, формат;

\$E) Сервис, параметри, безопасность, вид;

@199. Барои гузоштани парол дар word –и 2003 аз кадом меню истифода мебаранд?

\$A) Сервис;

\$B) вид;

\$C) окно;

\$D) таблица;

\$E) файл;

@200. Дар word –и 2003 парол дар кадом равзанаҷа гузошта мешавад?

\$A) Дар равзанаи “пароль для открытия файла”;

\$B) Дар равзанаи файл;

\$C) Дар равзанаи вид;

\$D) Дар равзанаи сервис;

\$E) Дар равзанаи окно;

@201. Баъди гузоштани парол дар word –и 2003 имконияти ивази пароли он вучуд дорад?

- \$A) Вучуд дорад;
- \$B) вучуд надорад;
- \$C) имконит надорад;
- \$D) имконият дорад;
- \$E) чавоби дуруст вучуд надорад;

@202. Дар кадом равзана пароли word-и 2003 –ро иваз мекунад?

- \$A) Дар равзанаи “пароль для открытия файла”;
- \$B) Дар равзанаи вставка;
- \$C) Дар равзанаи сервис;
- \$D) Дар равзанаи файл;
- \$E) Дар равзанаи окно;

@203. Роҳҳои гугоштани парол дар word –и 2003, ки онро тағйир додан ғайри имкон аст?

\$A) Сервис,защитить документь,

Разрешить только указанный способ редактирования документа: , ввод данных в поля форм, “да, включить защиту”, дар равзанаи “подтверждение пароля” боз пароли дар боло дохилкардашударо такроран ворид мекунем, ок, сабт мекунем;

- \$B) Сервис,защитить документь, вид;
- \$C) Сервис,защитить документь, файл;
- \$D) Сервис,защитить документь, окно;
- \$E) Сервис,защитить документь, таблица;

@204. Пароле, ки дар ворди 2003 гузошта мешавад аз кадом равзана нест карда мешавад?

- \$A) Аз равзанаи “пароль для открытия файла”;
- \$B) Аз равзанаи вид;
- \$C) Аз равзанаи ”окно”;
- \$D) Аз равзанаи ”справка”;
- \$E) Аз равзанаи ”правка”;

@205. Маънои калимаи lock?

- \$A) Кулф, кулф кардан;
- \$B) Кушодан;
- \$C) Рафтан;
- \$D) Омадан;
- \$E) Истодан;

@206. Барномаи lock folder барои чӣ истифода бурда мешавад?

- \$A) Барои ҳифз кардани файлҳо, папкаҳо ва дискҳои ҷудокардашуда;
- \$B) Барои ҳифз кардани файлҳо, ҳарфҳо ва дискҳои ҷудонакардашуда;
- \$C) Барои ҳифз накардани файлҳо, папкаҳо ва қисмҳои ҷудокардашуда;
- \$D) Барои ҳифз кардани дискҳои ҷудонакардашуда;
- \$E) Барои ҷудо кардани файлҳо, папкаҳо;

@207. Барои ҳифз (пинхон, ноайён) намудани папкаҳо кадом барнома ро бештар мавриди истифода қарор медиҳанд?

- \$A) lock folder;
- \$B) Live CD;



\$C) Linucs;

\$D) Unics;

\$E) Word;

@208. Барои ҳифз (пинҳон, ноайён) намудани файлҳо кадом барномаро бештар мавриди истифода қарор медиханд?;

\$A) lock folder;

\$B) Live CD;

\$C) Linucs;

\$D) Unics;

\$E) Word;

@209. Барои ҳифз (дастнорас) намудани диски D кадом барномаро бештар мавриди истифода қарор медиханд?

\$A) lock folder;

\$B) Live CD;

\$C) Linucs;

\$D) Unics;

\$E) Word;

@210. Барои ҳифз (дастнорас) намудани диски C кадом барномаро бештар мавриди истифода қарор медиханд?;

\$A) lock folder;

\$B) Live CD;

\$C) Linucs;

\$D) Unics;

\$E) Word;

@211. Барои ҳифз (дастнорас) намудани диски F кадом барномаро бештар мавриди истифода қарор медиханд?

\$A) lock folder;

\$B) Live CD;

\$C) Linucso;

\$D) Unicse;

\$E) Word;

@212. Барои ҳифз (дастнорас) намудани диски E кадом барномаро бештар мавриди истифода қарор медиханд?

\$A) lock folder;

\$B) Live CD;

\$C) Linus;

\$D) Unis;

\$E) World;

@213. Барои ҳифз (дастнорас) намудани диски D,E,F ва C кадом барномаро бештар мавриди истифода қарор медиханд?

\$A) lock folder;

\$B) Live CD;

\$C) Linucsu;

\$D) Unicsu;

\$E) World;

@214. Шакли кӯтоҳкардашудаи lock folder?

- \$A) lock fldr;
- \$B) lock fld;
- \$C) lock fdr;
- \$D) lock flr;
- \$E) lock flDDR;

@215. Маънои калимаи setar?

- \$A) Қадам;
- \$B) Рақам;
- \$C) Имзо;
- \$D) ҳарф;
- \$E) Калима;

@216. Равзанаи Password барои чӣ лозим аст?

- \$A) Барои гузоштани парол;
- \$B) Барои гузоштани ҳуҷҷат;
- \$C) Барои гузоштани файл;
- \$D) Барои гузоштани папка;
- \$E) Барои гузоштани расм;

@217. Дар кадом равзана парол гузошта мешавад?

- \$A) Password;
- \$B) file;
- \$C) Live;
- \$D) Power;
- \$E) Recuva;

@218. Парол барои чӣ лозим аст?

- \$A) Барои ҳифзи иттилоот;
- \$B) Барои ҳифзи калкулятор;
- \$C) Барои ҳифзи сканер;
- \$D) Барои ҳифзи принтер;
- \$E) Барои ҳифзи блоки системавӣ;

@219. Равзанаи Confirm барои чӣ лозим аст?

- \$A) Барои дохил кардани пароли тасдиқкардашуда;
- \$B) Барои дохил кардани пароли тасдиқнакардашуда;
- \$C) Барои дохил кардани пароли Bios;
- \$D) Барои дохил кардани пароли тасдиқкардашудаи word;
- \$E) Барои дохил кардани ҳуҷҷат;

@220. Пароли тасдиқкардашуда дар кадом равзана ҷойгир карда мешавад?

- \$A) Дар равзанаи Confirm;
- \$B) Дар равзанаи додашудаи word;
- \$C) Дар равзанаи excel;
- \$D) Дар равзанаи power;
- \$E) Дар равзанаи recuva;

@221. Дар равзанаи Confirm кадом парол дохил карда мешавад?

- \$A) Пароли тасдиқкардашуда;
- \$B) Пароли тасдиқнакардашуда;

\$C) Пароли word;

\$D) Пароли excel;

\$E) Пароли компютер;

@222. Маъном калимаи Confirm?

\$A) Тасдиқ кардан;

\$B) Таҳрир кардан;

\$C) Тасвир кардан;

\$D) Расм ригифтан;

\$E) Роҳ додан;

@223. Маънои калимаи Password?

\$A) Нишон исми убур;

\$B) Расм;

\$C) Нишон;

\$D) Хатогӣ;

\$E) Инкишоф;

@224. Пароле, ки дар равзанаи Password гузошта мешавад дар кадом равзана тасдиқ карда мешавад?

\$A) Дар равзанаи Confirm;

\$B) Дар равзанаи Confim;

\$C) Дар равзанаи Cуinfirm;

\$D) Дар равзанаи void;

\$E) Дар равзанаи Cout;

@225. Парол асосан дар кадом шакл зохир магардад?

\$A) Дар шакли ситорача;

\$B) Вергул;

\$C) Нуқта;

\$D) Тире-тире;

\$E) Нуқта вергул;

@226. Ҳангоми дастнорас гардонидани диски (D,C,E,F) , папкаҳо ва файлҳо барномаи lock folder дар шакли папка ё дар шакли барномаи барқароркардашуда истифода мебаранд?

\$A) Дар шакли барномаи барқароркардашуда;

\$B) Дар шакли ҳуччат;

\$C) Дар шакли ҳарф;

\$D) Дар шакли тирезача;

\$E) Дар шакли саҳифа;

@227. Дар кадом маврид тугмаи “ok”-и равзанаи Password фаъол мегардад?

\$A) Агар парол дуруст дохил карда шуда бошад Агар парол дуруст дохил карда шуда бошад;

\$B) Агар парол нодуруст дохил карда шуда бошад;

\$C) Агар парол дуруст дохил карда нашуда бошад;

\$D) Агар ҳуччат дуруст дохил карда шуда бошад;

\$E) Агар ҳуччат нодуруст дохил карда шуда бошад;

@228. Дар кадом маврид тугмаи “ok”-и равзанаи Password ғайри фаъол мегардад?

- \$A) Агар парол нодуруст дохил карда шуда бошад;
- \$B) Агар парол дуруст дохил карда шуда бошад;
- \$C) Агар папка нодуруст дохил карда шуда бошад;
- \$D) Агар файл нодуруст дохил карда шуда бошад;
- \$E) Агар андозаи он нодуруст дохил карда шуда бошад;

@229. Фаъол будани тугмаи “ok”-и равзанаи Password чӣ маъно дорад?

- \$A) Яъне парол дуруст дохил карда шудааст;
- \$B) Яъне парол нодуруст дохил карда шудааст;
- \$C) Яъне ҳуҷҷат нодуруст дохил карда шудааст;
- \$D) Яъне рамз нодуруст дохил карда шудааст;
- \$E) Яъне символ нодуруст дохил карда шудааст;

@230. Агар паролро нодуруст дохил кунем тугмаи “ok”-и равзанаи Password фаъол мегардад ё ғайри фаъол?

- \$A) Ғайри фаъол;
- \$B) Фаъол;
- \$C) Савол нодуруст тартиб дода шудааст;
- \$D) Чунин савол вучуд надорад;
- \$E) Савол ҷавоби дуруст надорад;

@231. Агар паролро дуруст дохил кунем тугмаи “ok”-и равзанаи Password фаъол мегардад ё ғайри фаъол?

- \$A) Фаъол;
- \$B) Ғайри фаъол;
- \$C) Савол нодуруст тартиб дода шудааст;
- \$D) Чунин савол вучуд надорад;
- \$E) Савол ҷавоби дуруст надорад;

@232. Шакли кӯтоҳкардашудаи folder-ро нависед?

- \$A) fldr;
- \$B) fldro;
- \$C) flder;
- \$D) foldr;
- \$E) flr;

@233. Равзанаи lock folder(unregistered) аз чанд меню иборат аст?

- \$A) се;
- \$B) чор;
- \$C) панҷ;
- \$D) шаш;
- \$E) ҳафт;

@234. Менюҳои равзанаи lock folder(unregistered) -ро номбар кунед?

- \$A) File, edit, options;
- \$B) Files, edite, optionse;
- \$C) File, edits;
- \$D) File, optionsy;
- \$E) Filer, optionsu;

@235. Оё ҳар як менюҳои равзанаи lock folder(unregistered) аз зерменюҳои алоҳида иборат аст?

\$A) Иборат аст;

\$B) Иборат нест;

\$C) Мавҷуд нест;

\$D) Имконият надорад;

\$E) Савол нодуруст тартиб дода шудааст;

@236. Зерменюҳои менюи Protect-и lock folder(unregistered) -ро номбар кунед?

\$A) Drive, folder, file;

\$B) Drive, folder, Live;

\$C) Drive, folder;

\$D) Drive;

\$E) Drive, folder, file, char;

@237. Маъноии калимаи Protect?

\$A) Ҳимоя кардан, ҳифз кардан, нигоҳдори кардан;

\$B) Хондан;

\$C) Рафта;

\$D) Омадан;

\$E) Иҳота кардан;

@238. Маъноии калимаи Protection?

\$A) Ҳимоят, ҳифз, муҳофизат;

\$B) Ҳарф;

\$C) Калима;

\$D) Ҷумла;

\$E) Ибора;

@239. Менюи Protect аз чанд зерменю иборат аст?

\$A) Се;

\$B) Чор;

\$C) Панҷ;

\$D) Шаш;

\$E) Ҳафт;

@240. drive-зерменюи кадом меню аст?

\$A) Зерменюи Protect;

\$B) Зерменюи file;

\$C) Зерменюи drive;

\$D) Зерменюи folder;

\$E) Зерменюи char;

@241. Маъноии калимаи drive?

\$A) Ҳаракат, родан, гашт кардан;

\$B) Истодан;

\$C) Зиндагӣ кардан;

\$D) Омадан;

\$E) Рафта;

@242. folder-зерменюи кадом меню аст?

\$A) Зерменюи Protect;

- \$B) Зерменюи file;
- \$C) Зерменюи drive;
- \$D) Зерменюи void;
- \$E) Зерменюи ciout;

@243. file-зерменюи кадом меню аст?

- \$A) Зерменюи Protect;
- \$B) Зерменюи file;
- \$C) Зерменюи drive;
- \$D) Зерменюи void;
- \$E) Зерменюи ciout;

@244. fldr-шакли кӯтоҳкардашудаи кадом калима аст?

- \$A) folder;
- \$B) File;
- \$C) char;
- \$D) while;
- \$E) void;

@245. Баро дастнорас(хифз, пинхон) гардонидани папка(пӯша) аз кадом зерменюи protect истифода мебаранд?

- \$A) folder;
- \$B) File;
- \$C) char;
- \$D) while;
- \$E) void;

@246. Баро дастнорас гардонидани диски D аз кадом зерменюи protect истифода мебаранд?

- \$A) drive;
- \$B) File;
- \$C) char;
- \$D) while;
- \$E) void;

@247. Баро дастнорас гардонидани диски E аз кадом зерменюи protect истифода мебаранд?

- \$A) drive;
- \$B) File;
- \$C) char;
- \$D) while;
- \$E) void;

@248. Баро дастнорас гардонидани диски F аз кадом зерменюи protect истифода мебаранд?

- \$A) drive;
- \$B) char;;
- \$C) File;
- \$D) while;
- \$E) print;

@249. Баро дастнорас гардонидани диски C аз кадом зерменюи protect истифода мебаранд?

- \$A) drive;
- \$B) File;
- \$C) char;
- \$D) while;
- \$E) print;

@250. Баро дастнорас гардонидани файл аз кадом зерменюи protect истифода мебаранд?

- \$A) file;
- \$B) Files;
- \$C) char;
- \$D) do-while;
- \$E) void;

@251. drive, folder ва file зерменюҳои кадом меню дохил мешаванд?

- \$A) Зерменюҳои Protect;
- \$B) optins;
- \$C) char;
- \$D) do-while;
- \$E) void;

@252. Маънои калимаи unlock?;

- \$A) Боз кардан, кушодан(қулф);
- \$B) Система;
- \$C) Дарозӣ;
- \$D) Мавҷ;
- \$E) Ҳарф;

@253. Маънои калимаи un?;

- \$A) Инкор;
- \$B) Система;
- \$C) Дарозӣ;
- \$D) Мавҷ;
- \$E) Ҳарф;

@254. Агар lock-и равзанаи lock folder-ро пахш кунем ба чӣ табдил меёбад?

- \$A) Ба unlock;
- \$B) Ба lok;
- \$C) Ба un;
- \$D) Ба void;
- \$E) Ба print;

@255. Агар unlock-и равзанаи lock folder-ро пахш кунем ба чӣ табдил меёбад?

- \$A) Ба lock;
- \$B) Ба lok;
- \$C) Ба un;
- \$D) Ба void;
- \$E) Ба print;

@256. Ҳангоми lock будан қулф кушода аст ё пӯшида?

- \$A) Маҳкам;

\$B) Кушода;

\$C) Даромадан;

\$D) Пинҳон шудан;

\$E) Инкор кардан;

@257. Ҳангоми unlock будан кулф кушода аст ё пӯшида?

\$A) Кушодан;

\$B) Тартиб додан;

\$C) Даромадан;

\$D) Пинҳон шудан;

\$E) Инкор кардан;

@258. Ҳангоми интихоби drive чӣҳо дастрас мегарданд?

\$A) Дискҳои C, D, E, F;

\$B) word;

\$C) excel;

\$D) access;

\$E) папкаҳо;

@259. Ҳангоми интихоби folder чӣҳо дастрас мегарданд?

\$A) Обзор папок(папкаҳо);

\$B) Файлҳо;

\$C) Дискҳои системавӣ;

\$D) Блоки ҳарфи рақамӣ;

\$E) Дискҳои магнитооптикӣ;

@260. Ҳангоми интихоби file чӣҳо дастрас мегарданд?

\$A) Файлҳо;

\$B) Папкаҳо;

\$C) Дискҳои системавӣ;

\$D) Блоки ҳарфи рақамӣ;

\$E) Дискҳои магнитооптикӣ;

@261. Табдил ёфтани lock ба unlock чӣ маъно дорад?

\$A) Папка ё файли интихобгардида ҳифз карда мешавад;

\$B) Папка ё файли интихобгардида ҳифз карда намешавад;

\$C) Дискҳои F интихобгардида ҳифз карда мешавад;

\$D) Папка ё дискҳои D интихобгардида ҳифз карда мешавад;

\$E) Папка ё дискҳои E интихобгардида ҳифз карда мешавад;

@262. Табдил ёфтани unlock ба lock чӣ маъно дорад?

\$A) Файлу папкаҳои интихобгардида айён мегарданд;

\$B) Папка ё файли интихобгардида ҳифз карда намешавад;

\$C) Дискҳои F интихобгардида ҳифз карда мешавад;

\$D) Папка ё дискҳои D интихобгардида ҳифз карда мешавад;

\$E) Папка ё дискҳои E интихобгардида ҳифз карда мешавад;

@263. drive-дар кадом шакл ишора карда шудааст?

\$A) Дар шакли диск;

\$B) Дар шакли монитор;

\$C) Дар шакли клавиатура;

\$D) Дар шакли карзина;



- \$E) Дар шакли ситема;  
@264. folder-дар кадом шакл ишора карда шудааст?  
\$A) Дар шакли папка;  
\$B) Дар шакли монитор;  
\$C) Дар шакли клавиатура;  
\$D) Дар шакли карзина;  
\$E) Дар шакли ситема;  
@265. file- дар кадом шакл ишора карда шудааст?  
\$A) Дар шакли файл;  
\$B) Дар шакли монитор;  
\$C) Дар шакли клавиатура;  
\$D) Дар шакли карзина;  
\$E) Дар шакли ситема;  
@266. Protect- дар кадом шакл ишора карда шудааст?  
\$A) дар шакли папка;  
\$B) Дар шакли монитор;  
\$C) Дар шакли клавиатура;  
\$D) Дар шакли карзина;  
\$E) Дар шакли ситема;  
@267. Функсияҳое, ки файл, папка ва дискҳои(D,E,F) ҳифз(дастнорас) мегардонанд, зерменюҳои кадом меню мебошанд(lock folder) ?  
\$A) Зерменюҳои Protect;  
\$B) Зерменюҳои file;  
\$C) Зерменюҳои drive;  
\$D) Зерменюҳои void;  
\$E) Зерменюҳои cout;  
@268. Зерменюҳои file –ро номбар кунед?:  
\$A) Protect, lock folder xp wizard, security, tricks, exit;  
\$B) Protect, lock folder xp wizard, security, tricks;  
\$C) Protect, security, tricks, exit;  
\$D) Protect, lock folder xp wizard, security, exit;  
\$E) Protect, lock folder xp wizard, exit;  
@269.Зерменюҳои Edit –ро номбар кунед?  
\$A) clear all, find;  
\$B) clear all, find, file;  
\$C) clear all, find, void;  
\$D) clear all, char;  
\$E) file, char, find;  
@270.Менюҳои Option – аз чанд зерменю иборат аст?  
\$A) 9;  
\$B) 10;  
\$C) 5;  
\$D) 6;  
\$E) 7;  
@271. Маънои калимаи file?  
\$A) Файл;

- \$B) Папка;
- \$C) Ҳимоя;
- \$D) Диск;
- \$E) Система;

@272. Маънои калимаи Edit?

- \$A) Таҳрир кардан;
- \$B) Папка;
- \$C) Ҳимоя;
- \$D) Диск;
- \$E) Система;

@273. Маънои калимаи Option?

- \$A) Интихоб;
- \$B) Папка;
- \$C) Ҳимоя;
- \$D) Диск;
- \$E) Система;

@274. Маънои калимаи Path?

- \$A) Пайраҳа, роҳ;
- \$B) Папка;
- \$C) Ҳимоя;
- \$D) Диск;
- \$E) Система;

@275. Маънои калимаи Type?

- \$A) Навъ, қисм; чоп кардан;
- \$B) Папка;
- \$C) Ҳимоя;
- \$D) Диск;
- \$E) Система;

@276. Зерменное, ки диски (D,E,F) –ро дастнорас мегардонад, номбар кунед(lock folder) ?;

- \$A) Drive;
- \$B) Папка;
- \$C) Вид;
- \$D) File;
- \$E) Char;

@277. Зерменное, ки файло дастнорас(хифз, ноайён) мегардонад, номбар кунед(lock folder) ?

- \$A) File;
- \$B) Папка;
- \$C) Вид;
- \$D) while;
- \$E) Char;

@278. Зерменное, ки папкаҳо дастнорас (хифз, ноайён) мегардонад, номбар кунед(lock folder) ?

- \$A) Folder;
- \$B) Папка;

- \$C) Вид;
- \$D) while;
- \$E) Char;

@279. Пароли тасдиқкардашуда дар кадом равзана ҷойгир карда мешава?

- \$A) Дар равзанаи Confirm;
- \$B) Дар равзанаи додашудаи word;
- \$C) Дар равзанаи excel;
- \$D) Дар равзанаи power;
- \$E) Дар равзанаи resuva;

@280. Дар равзанаи Confirm кадом парол дохил карда мешавад?

- \$A) Пароли тасдиқкардашуда;
- \$B) Пароли тасдиқнакардашуда;
- \$C) Пароли word;
- \$D) Пароли excel;
- \$E) Пароли компютер;